

ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОҚ

Ҷадвали №1

Микдори умумии Саҳҳомон	Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд
1	2	3	4	5	6
3 н	-	ҶСК «Интер РАО»	Ҳукумати ҶТ	Корпоратсияи давлатии энергияи атомии «Росатом»	-

Ҷадвали №2

Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқи ё ҷои истикомати шахси воқеӣ (факат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Ҷои қори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Микдори соҳибӣ қардани қоғазҳои қиматнокӣ дигар ҷамъиятҳо	Андозаи муқофоти гирифташуда	Шакл гирифтани муқофот
ҶСК «Интер РАО»	19435, ш. Москва, к. Большая Приговская, д. 27	-	-	138 996 саҳмияи оддӣ (14,872%)	Бо розигии Қарори маҷлиси умумии саҳмдорон дар соли 2005-2014	Пардохт нашудааст
Ҳукумати ҶТ	ҶТ, ш. Душанбе	-	-	233 648 саҳмияи	Бо розигии	Пардохт

				оддӣ (25,001%)	Қарори маҷлиси умумии саҳмдорон дар соли 2005-2014	нашудааст
Корпоратсияи давлатии энергияи атомии «Росатом»	119017, Москва, к. Большая Ордынка, х.24	-	-	561 944 саҳмияи оддӣ (60,127%)	Бо розигии Қарори маҷлиси умумии саҳмдорон дар соли 2005-2014	Пардохт нашадааст

ҚИСМИ 2. РҶҲАТИ ШАҲСОНИ БОНУФУЗ

2.1 Ҳайати шахсони бонуфуз барои 30.06.2015с

Номгӯи пурраи Фирмавӣ (барои шахсони ҳуқуқӣ) ё ном ва насаби шахси бонуфуз	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ ё ҷои истиқомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешавад)	Асоси эътироф шудани шахс ба сифати шахси бонуфуз	Санаи расидани асос	Ҳиссаи иштироки шахси бонуфуз дар сармояи оинномавии ҷамъиятисаҳомӣ, бо %	Ҳиссаи ба шахси бонуфуз тааллуқ доштани коғазҳои қиматноки ҷамъияти саҳомӣ, бо %
1	2	3	4	5	6
Лавров Павел Александрович	-	Директори генерали ҚСК «Сангтуда -1»	Таин шуд: 29 март соли 2013 бо Қарори Шӯрои Директорон	-	-
Волков Дмитрий Евгеньевич	-	Раиси Шӯрои Директорон. Ҷои кор: ҚСК «Интер РАО»	Аввалинбор дар Шӯрои Директорон таъин шуд:	-	-

			30.09.2010 с		
-	-	Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Роҳбари раёсати қисми активҳо дар Осиеи Марказӣ ва Ковкоз	-	-	-
Усмонзода Усмонали Юнусали	-	Муовини Раиси Шӯрои Директорон дар ҷои кор: Вазорати энергетика ва захираҳои обии ҶТ. Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Вазорати энергетика ва захираҳои обии ҶТ	Шӯрои Директоронавв алинбор таъин шуд: 27.05.2014с	-	-
Бокарев Борис Александрович	-	Аъзои Шӯрои Директорон: Ҷои кор: Корпоратсияи «Росатом» Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Сардори раёсати лоиҳаи доираи хатии дивизионии «Комплекси атомии энергетикӣ»	-	-	-
Қодири Қосим	-	Аъзои Шӯрои Директорон: Ҷои кор: Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи Ҷ.Т Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Раиси Кумитаи давлатии сармоягузори	Аввалинбор дар Шӯрои Директорон таъин шуд: 27.05.2014с	-	-

		ва идораи амволи Ҷ.Т			
Палунин Дмитрий Николаевич	-	Аъзои Шӯрои Директорон: Ҷои кор: ЧСК «Интер РАО» Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Аъзои Раёсати Маркази молияви ва иқтисодӣ	Аввалинбор дар Шӯрои Директорон таъин шуд: 30.06.2010с	-	-
Пахомов Александр Александрович	-	Аъзои Шӯрои Директорон: Ҷои кор: ЧСК «Интер РАО» Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Аъзои Раёсати роҳбари иттифоқи ҳуқуқии кор	Аввалинбор дар Шӯрои Директорон таъин шуд: 25.06.2013с	-	-
Шаров Юрий Владимирович		Аъзои Шӯрои Директорон: Ҷои кор: ЧСК «Интер РАО» Номгуи вазифа дар ҷои кори асосӣ: Сардори иттифоқи инжиниринг	-	-	-
Ҳукумати ҶТ	ҶТ, ш.Душанбе	-	Дар назди ташкilot	25,001%	25,001%
			Дар назди ташкilot	60,127%	60,127%

2.2. Тағйиротҳое, ки дар руйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз 31.03.2015 с то 30.06.2015 с ба амал омадаанд

Мундариҷаи тағйиротҳо	Санаи ба амал омадани тағйиротҳо	Санаи ворид намудани тағйиротҳо ба рӯйхати шахсони бонуфуз
Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз	-	-

Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-